



ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади пешгирии таъсири пайомадҳои бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам:

1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида:

- ❖ барои бо варақаҳои корношоямӣ таъмин намудан ва пардохти ҷубронпулии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вобаста ба бемории сироятии COVID-19 таҳти муоинаи тиббӣ қарор дода мешаванд, чораҷӯӣ намояд;
- ❖ нигоҳубини шаҳрвандони таҳти муоинаи тиббӣ қарордошта ва шаҳрвандонро, ки ба бемории COVID-19 сироят ёфтаанд, аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок пешбинишудаи буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ ройгон анҷом диҳад;
- ❖ аз ҳисоби маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ ба гурӯҳҳои осебпазири аҳоли, аз ҷумла ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, шаҳрвандоне, ки нафақаи иҷтимоӣ мегиранд, маъҷубон, кӯдакони ятиму бесаробон, оилаҳои камбизоат, оилаҳои бесаробонмондаи муҳочирони меҳнатӣ ба андозаи музди меҳнати ҳадди ақал кумаки яқвақта расонад;
- ❖ то ба эътидол омадани вазъ аз ҳисоби маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ ба музди меҳнати вазифавии кормандони соҳаи тиб, ки бевосита ба ташхис ва табобати беморони сироятии COVID-19 ҷалб мешаванд, иловапулӣ пешбинӣ ва пардохт намояд;
- ❖ то охири соли 2020 бо мақсади кам намудани хароҷоти истехсолии корхонаҳо, роҳ надодан ба баландшавии нархҳои маҳсулоти ватанӣ, хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳоли ва сатҳи таваррум баррасии масъалаи баланд бардоштани тарифи хизматрасониҳо, аз ҷумла неруи барқ, об, оби фозилӣ, алоқа ва хизматрасониҳои коммуналӣ роҳ муҳофизат намояд;
- ❖ аз ҳисоби маблағҳои захиравии буҷети давлатии соли 2020 ва маблағҳои ғайрибуҷетӣ барои харидорӣ ва пурра намудани захираҳои моддии давлатӣ, аз ҷумла ғалла, тухмиҳои зироатҳои кишоварзӣ, захрхимикатҳо ва сӯзишворӣ маблағҳои мақсаднок ҷудо намояд;

- ❖ аз 1 апрел то 1 сентябри соли 2020 ба иншоотҳои соҳаи сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, ташкилотҳои хӯроки умумӣ, марказҳои саломатию варзишӣ, ороишгоҳҳо, ҳамлу нақли мусофиркашонии байналмилалӣ ва аэронавигатсия таътили пардохтҳои андозӣ пешбинӣ намояд ва ҳисобкунии Ҷоизхоро барои сари вақт пардохт нагардидани андозҳо барои ҳамин давра манъ намояд;
- ❖ аз 1 май то 1 августи соли 2020 субъектҳои соҳибкории хурду миёнаро, ки бо сабаби паҳншавии бемории сироятии COVID-19 пурра аз фаъолият бозмондаанд, аз пардохти маблағи иҷораи моликияти давлатӣ озод намояд;
- ❖ аз 1 май то 1 сентябри соли 2020 барои субъектҳои хоҷагидорие, ки дар муҳлати муқарраршуда андози иҷтимоиро пардохт накардаанд, татбиқи чораҳои ҷавобгарии андозиро манъ намояд;
- ❖ аз 1 май то 1 августи соли 2020 соҳибкорони инфиродие, ки тибқи патент дар бозорҳо, марказҳои савдо ва нуқтаҳои хизматрасонии маишӣ, аз ҷумла саргарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, ателеҳои мӯд ва дӯзандагӣ фаъолият менамоянд, аз ҳисоб ва пардохти андозҳо озод намояд;
- ❖ аз 1 май то 1 сентябри соли 2020 ба шахсони воқеӣ барои пардохти андозҳо аз молу мулки ғайриманқул таътили андозӣ муқаррар намояд;
- ❖ аз 1 июл то 1 сентябри соли 2020 воридоти маводи барои истеҳсоли маҳлулҳои безаргардонӣ, доруворӣ ва либосҳои муҳофизаткунанда, инчунин таҷҳизот, асбобу анҷом, таҷҳизоти озмоишгоҳҳои тиббӣ ва маводи барои муайян намудани бемории сироятии COVID-19 заруриро аз пардохтҳои гумрукӣ (андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва бочҳо) озод намояд;
- ❖ фаъолияти муассисаҳои тиббӣ, меҳмонхонаҳо ва ороишгоҳхоро вобаста ба ройгон ҷойгир кардани шахрвандон барои таҳти муоинаи тиббӣ қарордошта ва ё таъабат аз бемории сироятии COVID-19 ба муҳлати дахлдор аз андозбандӣ озод намояд;
- ❖ бо мақсади нигоҳ доштани сатҳи даромаднокии аҳоли аз 1 июн то 31 декабри соли 2020 меъёри андози даромад аз Ҷоизи пасандозҳои шахсони воқеӣ аз 12 Ҷоиз амалкунанда то 6 Ҷоиз паст намояд;
- ❖ нархҳои молҳои ниёзи мардум, аз ҷумла доруворӣ ва маводи тиббӣ, никоб, антисептик, инчунин орд ва маҳсулоти нонӣ, шакар, рағани растанӣ, маҳсулоти лӯбиёгӣ, картошка, собун ва сӯзишвориро дар кишвар танзим намояд;
- ❖ аз ҳисоби маблағҳои бучети давлатӣ ва ғайрибучетӣ тавассути муассисаи давлатии «Фонди дастгирии давлатии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ширкатҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯрокворӣ ва таъиноти тиббӣ, баҳусус соҳибкорзанҳо маблағҳои қарзии имтиёзнок ҷудо намояд;
- ❖ то ба эътидол омадани вазъ ҳангоми хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ ба молистеҳсолкунандагони ватанӣ афзалият диҳад;
- ❖ барои таъмини фаъолияти фосилавии мақомоти давлатӣ раванди татбиқи ташаққули ҳукумати электрониро ҷоннок намояд;
- ❖ барои ҳалли мушкилоти шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ҳамаҷониба мусоидат намояд;

- ❖ ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолияти соҳибкорӣ ва ё ба кори кироя машғул мебошанд, дар сурати мавҷуд набудани хатари эпидемиологӣ ҳангоми ворид шудани онҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон додани раводид ва иҷозат барои кор ва бақайдгириро дар мақомоти дахлдор таъмин намояд;
- ❖ то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ муҳлати раводид барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандиро тамдид карда, таҳримҳоро барои риоя нагардидани талаботи қоидаҳои будубош дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ нанамояд.

2. Бонки миллии Тоҷикистон:

- ❖ чихати нигоҳ доштани сатҳи пардохтпазирии низоми бонкӣ дар ҳолатҳои ғайриҷашмдошт (форс-мажор) дар доираи қонунгузори амалкунанда ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ маблағҳои қарзии ғавқулода пешниҳод намояд;
- ❖ якҷо бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чихати анҷом додани пардохтҳои саривақтии байналмилалӣ давлатӣ дар доираи имкониятҳои мавҷуда чорачӯӣ намояд;
- ❖ мубодилаи асъори хориҷиро ба субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ хориҷӣ, ки ба воридоти молҳои ниёзи аввалия, аз ҷумла доруворӣ тиббӣ, ғалла, орд, рағғани растанӣ, шакар ва сӯзишворӣ машғуланд, инчунин барои иҷрои уҳдадорӣҳои молиявӣ давлатӣ нигаронида шудаанд, бо афзалият таъмин намояд;
- ❖ чихати таъмини пардохтпазирии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои дастрасии субъектҳои хоҷагидорӣ ҷумҳурӣ бо маблағҳои қарзӣ тадбирҳои танзимкунандаи меъёриро тавассути бознигариӣ меъёри бозтамвил ва меъёри захираҳои ҳатмӣ анҷом диҳад;
- ❖ дар доираи имкониятҳои ҷойдоштаи ташкилотҳои қарзӣ ва бо дарназардошти пешгирии хавфҳо чихати аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ татбиқ нагардидани ҷаримаҳо нисбат ба субъектҳои хоҷагидорӣ ва шахсони воқеӣ, ки уҳдадорӣ қарзии худро аз 1 май то 1 октябри соли 2020 аз рӯи қарзҳои муҳлатнок анҷом дода наметавонанд, чорачӯӣ намояд;
- ❖ якҷо бо сохторҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои истифодаи фосолавӣ аз воситаҳои электронӣ, пардохти хизматрасониҳои пулакии давлатӣ, ҷаримаҳо ва пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба бучет чорачӯӣ намояд.

3. Доир ба тадбирҳои амалинамуда вобаста ба пешгирии паҳншавии бемории сироятӣ COVID-19 тавассути воситаҳои ахбори омма мунтазам маълумот интишор карда шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ш. Душанбе
5 июни соли 2020
№1544

ҚАРОР

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 11 июли соли 2020 №401
ш. Душанбе

Оид ба тадбирҳои амалисозии фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июни соли 2020, №1544 «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Мутобиқи моддаи 16 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади амалӣ намудани фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июни соли 2020, №1544 «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Гурӯҳҳои осебпазири аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд ва ба шахсоне, ки ба гурӯҳҳои осебпазири мазкур дохил мешаванд, ба андозаи музди меҳнати ҳадди ақал кумаки яқвақта расонида шаванд.
2. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яқчо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ то 1 августи соли 2020 рӯйхати шахсонро, ки ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолии тибқи замимаи ҳамин қарор ворид гардидаанд, бо нишон додани насаб, ном, номи падар (дар ҳолати будан) ва ҷойи истиқомат тартиб дода, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» пешниҳод намоянд.
3. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида барои пардохти кумақпулии яқвақта ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолии тибқи замимаи ҳамин қарор муқаррар карда шудаанд, маблағ ҷудо намояд.
4. Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» интиқоли саривақтии маблағҳои мақсадноки ба суратҳисобаш воридгардидаро бо истифода аз қорғҳои пардохтии бонкӣ ва ба шахсоне, ки дар рӯзи гирифтани кумақпулии яқвақта қорғҳои пардохтии бонкӣ надоранд, тариқи нақдӣ таъмин намояд.

5. Вазорату идораҳои масъул истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошударо таъмин карда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.

6. Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон аудити истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошударо гузаронида, аз натиҷаи он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти дахлдор пешниҳод намояд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба котиботи Шӯрои маиваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо телефони 44 601-00-27 ё нишонии электронии secretariat@investmentcouncil.tj ҳамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj муроҷиат намоянд.